



*Ислоҳот дар самти истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ*

**Мавзӯ:**

**Барномаи фароҳам овардани шароити мусоид барои ҷорӣ намудани таҷрибаи муносиб дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (Стандарти байналмилалии Global G.A.P.)**

Мутобики банди 7, Протоколи ҷаласаи XIX Шӯрои машваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба баҳтар кардани фазои сармоягузорӣ аз 20 феввали соли 2019 аз ҳисоби намояндагони вазорату идораҳо ва бо ҷалби баҳши хусусӣ Гурӯҳи кории байниидоравӣ оид ба ташаккул ва рушди кластерҳо дар соҳаи агросаноатӣ таъсис дода шуд.

Дар доираи Гурӯҳи кории мазкур дар баробари Консепсияи ташкил ва рушди кластерҳои агросаноатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2040, инчунин лоиҳаи Барномаи муҳайё намудани шароити мусоид барои ҷорӣ намудани таҷрибаи муносиб дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (стандартҳои байналмилалии Global G.A.P.) таҳия карда шуд, ки ба рушди ҳамҷонибаи соҳаи кишоварзӣ, ҷорӣ намудани усулҳои нави идоракунии инноватсионӣ ва технологӣ дар соҳаи



кишоварзӣ, зиёд намудани ҳаҷми содироти маҳсулоти кишоварзӣ мусоидат менамоянд.

Лоиҳаи Барномаи мазкур дар ҷаласаи XX Шӯрои машваратӣ таҳти раёсати Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси Шуро муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 12 феввали соли 2020

муаррифӣ гардид.



Барномаи фароҳам овардани шароити мусоид барои чорӣ намудани таҷрибаи муносиб дар истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ (стандартҳои байналмилалӣ Global G.A.P.) ва нақшаи чорабиниҳои Барномаи мазкур бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28 октябри соли 2020, № 567 тасдиқ карда шуд.

### ***Мақсад ва вазифаҳои Барнома:***

- ❖ Фароҳам овардани заминаи ҳуқуқӣ, техникӣ ва молиявӣ дар бахши аграрӣ ва соҳаҳои омехта барои чорӣ намудани талаботи Стандарти байналмилалӣ Global G.A.P.
- ❖ Васеъ кардани савияи дониши истеҳсолкунандагон ва мақомоти дахлдори давлатӣ вобаста ба талаботи Стандарти байналмилалӣ Global G.A.P.
- ❖ Арзёбӣ ва таҳлили қонунгузорӣ оид ба мутобиқат ба талаботи Global G.A.P. бо дарназардошти таҳлили таҷрибаи мавҷудбудаи амалигардонии шароит ва талаботе, ки дар муқаррароти Стандарти мазкур пешбинӣ шудаанд
- ❖ Мувофиқа кардани амалигардонии барномаи "G.A.P. миллӣ" ("Local G.A.P ") бо котиботи Global G.A.P., ки номгуӣ уҳдадорихоро оид ба тақмили қонунгузории Тоҷикистонро дар бар мегирад.



### ***Дар амал татбиқ намудани Барномаи мазкур ба самтҳои зерин таъсири мусбӣ хоҳад расонд:***

- ҳамоҳангсозии системаи идоракунии беҳатарии маҳсулот ва баланд бардоштани иқтидори инфрасохтори миллии сифат;
- беҳтар намудани шароити истеҳсолоти маҳсулоти кишоварзӣ, ки ифлосшавии антропогенӣ (биологӣ, кимиёӣ ва ғайра) маҳсулотро истисно ё пешгирӣ мекунад;
- баланд бардоштани эътимоди истеъмолкунандагон, нуқтаҳои хариду захиракунии ва савдои чакана ба маҳсулоти Тоҷикистон, ҳамчунин ба фазои сармоягузорӣ дар соҳаи кишоварзӣ.

Барои маълумоти иловагӣ оид ба ин мавзӯ, хоҳишмандон метавонанд ба котиботи Шӯрои маишваратии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба беҳтар кардани фазои сармоягузорӣ бо телефони 44 601-00-27 ё нишонии электронии [secretariat@investmentcouncil.tj](mailto:secretariat@investmentcouncil.tj) ҳамчунин ба сомонаи Котибот: [www.investmentcouncil.tj](http://www.investmentcouncil.tj) муроҷиат наоянд.